

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
Фақултети молиявию иқтисодӣ
Кафедраи иқтисодиёти ҷаҳонӣ



Дастури методӣ
доир ба тартиби навиштан, барасмиятдарорӣ ва
ҳимояи рисолаҳои хатмкунӣ барои донишҷӯёни ихтисосҳои
иқтисодиёти ҷаҳон ва идораи инвентсияҳои хориҷии
фақултети молиявию иқтисодӣ

Душанбе-2022

Мураттиб: н.и.и., дотсент Сайдмуродова М.А.

Муқарризон: н.и.и., дотсент Зокиров А.М.

Н.и.и., дотсент Давлатов Х. М.

Дастури методӣ мақсад ва вазифаҳои донишҷӯёни рисолаи хатмкунӣ нависандаро фаро гирифта, тартиби муккамалсозӣ ва раванди муттаасили онро муайян менамояд. Дастури методӣ имкон медиҳад, ки талаботи ягона аз рӯи сифат ва тартибдиҳии корҳои хатмкунии донишҷӯёни ихтисосҳои тахассуси иқтисодӣ таъмин карда шаванд.

Дар ҷаласаи кафедраи иқтисодиёти ҷаҳонӣ аз 17.05 соли 2022 суратҷаласаи № 15 тасдиқ карда шудааст.

Дар ҷаласаи Шӯрои илмӣ-методии факултети молиявию иқтисодӣ суратҷаласаи № 11 аз 15.06 соли 2022 тасдиқ карда шудааст.

Раиси шӯрои илмӣ-методии факултет,
д.и.и., профессор _____ Иброҳимзода И.Р.

**ДАР ШӮРОИ ИЛМӢ-МЕТОДИИ ДОНИШГОҲИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН
МУҲОКИМА ВА ТАСДИҚ ҚАРДА ШУДААСТ
СУРАТҖАЛАСАИ № АЗ СОЛИ 2022**

Муқаддима

Маңсади аттестатсияи давлатии хатм муцаррар намудани дараңай омодаги хатмкунандагони мактабёи олы ба иңрои масъалаेи касбы ва мутобицнамои таърии онёо ба талаботёи давлатии таълимии стандарти олии касбы мебошад.

Ба намудёи ҹамъастии имтиёоноти давлатии аттестатсияи хатмкунандагони мактабёи олы дохил мешавад:

- ёимояи рисолаи хатмкуни тахассусы;
- имтиёоноти давлаты.

Рисолаи хатмкуни тахассусы дар шакли зинаеи мутобици муайяни маълумоти олы иңро карда мешавад, барои тахассуси (дараңай) бакалавр – дар шакли рисолаи бакалавры (хатмкунӣ) ва; барои тахассуси (дараңай) магистр – дар шакли рисолаи (диссертатсияи) магистры.

Рисолаи хатмкуны марёилаи хотимавии нисбатан мураккаби раванди таълим дар мактаби олы мебошад. Сатёи таълифи рисолаи хатмкунӣ ва ёимояи он савияи тайърии донишҷӯнро ёамчун соёибкасб, чун муёаazziце, ки метавонад мустацилона масъалаеоро ёал намуда ба хулосаёо, пешниёодёо ва тавсияёои худ масъул бошад, тавсиф менамояд. Ёангоми тайър намудани рисолаи хатмкуны, донишҷӯ бояд ҷобилият ва имконияйтёи худро доир ба ёалли проблемаеои воғеи ҷойдошта, бо истифодаи дониши аз таёсилоти мактаби олы гирифтааш, нишон диёад. Тайър намудани рисолаи тахассусии хатмкуни донишҷӯ, дар зери роёбарии илмы цисми асосии таркибии нацшаи таълимы мебошад.

Ёамай намуди фаъолияти таълимы, илмы – тадцициты ва таҷрибаомузии истеёсолии донишҷӯ, аз ҷумла иңрои корёи курсы ва ёисботёо доир ба таҷрибаомузии таълимию истеёсолы, бояд ба

мацсади ниёы – соёибдиплом шудан ва ёимояи бомуваффияти он, равона шавад.

Дар тавсияномаи методы мацсад ва масъалаёои навиштани рисолаи хатмкуны, давомнокии мӯёлати тахминии ичро ва тартиби цабули ёимояи рисола оварда шудаанд. Дастури методы имкон медиёад, ки талаботёои ягонаи ба мазмун, сифат ва барасмиятдарории рисолаёои хатмкунии (таксассусы) дар ДМТ (факултети молиявию ицтисоды) цабулшударо таъмин намояд.

1. М оёият, мацсад ва масъалаёои рисолаи хатмкуны

Ичро намудани кори хатмкуны, давраи ниёоии таёсили донишҷӯ дар мактаби олы буда, ёадафёои зеринро дорад:

- базизомдароры, мустаёкам ва васеънамоии донишёои андӯхтаи назариявию амалы аз рӯи ихтисос ва татбици он дар масъалаёои ицтисодии истеёсолы;
- такмили навовариёои бурдани кори мустацилона ва азхуднамоии методикаи тадцицот ёангоми ёал намудани проблемаёо ва масъалаёои дар рисолаи хатмкуны коркардшуда;
- муйаяннамоии тайър будани донишҷӯ ба корёои мустацилона дар шароити имрӯзази воцеияти ицтисоды.

Барои бомуваффият ва сифатнок ичро намудани рисолаи хатмкуны ба донишҷӯ зарур аст, ки:

- мавзӯъ, проблемаёо, мацсад ва масъалаёои тадцицотро дарк карда тавонад;
- дар соёаи фанёои маҳсус ва умуниихтисосы дониши амиц дошта, ёангоми ёалли масъалаёои рисолаи хатмкуны ба онёо такя намояд;
- методёои тадцици илмы, аз ҷумла таёлили системавы, моделкунонии ицтисоды – математикиро фаро гирифта, инчунин методёои

баёогузории самаранокии ицтисоды ва ичтимоиро донад ва босаводона истифода барад;

- воситаёи ёозиразамони ёисобии техники, дар навбати аввал компьютерёоро ёам дар раванди бурдани тадцицот ва ёам дар барасмиятдарории рисолаи хатмкунии тахассусы, истифода карда тавонад;
- ҳангоми истифодай маъхазёи гугогуни иттилоот озодона сарфаём равад ва бо адабиъти маҳсус кор карда тавонад;
- ба таври мантицнок, босаводона ва илман асоснок, тавсияёи назариявию амалы, натиҷаёи таёлил ва чораёи татбици масъалаёоро ташкил карда тавонад;
- графикёо, маводёои ҷадвалы ва муссавараёоро, ки мазмuni рисолаи хатмкунъро инъикос менамоянд, бомаёорат истифода барад;
- натиҷаёи асосии тадцицот ва роёёи ёалли масъалаёи гузошташударо ёангоми ёимояи рисолаи хатмкунии тахассусы дар назди Комиссияи аттестатсионии Хатм (КАХ), ба тарзи боэйтимод баян намояд;
- дониши назариявии андӯхтаашро ёангоми ёалли масъалаёи амалы, ёамчун мутахассиси соёа истифода барад;

2. Талаботёо ба мазмuni рисолаи хатмкунии тахассусы

Рисолаи хатмкунии (такхассусии) хотимафтa, комплекси илмы – амалии мустацилона муқкамалгардонидай донишҷӯ бояд талаботёи зеринро риоя намояд:

1. Дараҷаи такмили мавзӯи рисолаи хатмкуны бояд ба сатёи ёозиразамони коркардёи илмы, муцаррароти методы ва тавсияёи дар адабиъти лозима инъикосгардида, мутобицат намояд.
2. Самтёои амалии мацсадноки натиҷаёи тадцицоти илмы, бояд ба баландбардории самараноконаи фаъолият системаҳои хоҷагидории

истеёсолы, ба ёал намудани масъалаёи мушаххаси истеёсолы нигаронида шуда бошад.

3. Масъалаёи ёалшавандай дар рисолаи хатмкуны пешбинишуда, доир ба такмилсозы бояд ба тамоюлёои рушди низоми ицтисодии ҷамъият мутобиц бошад.
4. Рисолаи хатмкунни тахассусы, бояд мазмуни воцеъбинона, муассирона ва мушаххасонаи хулосаёо доир ба тамоюлёои рушди ицтисодию истеёсолы ва якчанд пешниёдёои такмили онро фаро гирад.
5. Рисолаи хатмкунни донишҷӯ, бояд ҷиёатёои асосии маводёо ва ахбороти назариётчиину коршиносони дар конференсияёо илмию амалы баромаднамударо, ки ба ин гуна проблемаёи монанд сарукор доранд, инъикос намоянд.
6. Дар рисолаи хатмкуны зарур аст, ки механизмёои нави ёзиразамон ва воцеени ёалли проблемаёои дар таҷрибаи байнапхалцы ва миллы ҷойдошта, таълиф шуда бошанд.

3. Интихоби мавзӯи таддицот.

Мавзӯъёои рисолаёи хатмкуны бояд актуалы (муҳим) буда, ба ёолати ёзирига ва дурнамои рушди ицтисоды мутобицат намоянд. Ёангоми интихоби мавзӯъ тавсия дода мешавад, ки масъалаёо ва ёадафёои воцеени субъектёои ицтисоды, ташкилотёои тиҷорати ва воёидёои хоҷагидоры ба инобат гирифта шаванд.

Мавзӯъёои рисолаи хатмкуны аз ҷониби кафедраи иқтисодиёти ҷаҳонӣ муайян карда мешавад. Ба донишҷӯ иҷозат дода мешавад, ки озодона мавзӯи рисолаи хатмкунъро интихоб намояд. Интихоби донишҷӯ бояд ба шавцу раҷбати илмы ва амалии ӯ мувофиц бошад, (ъ бо ҷои кори ояндааш алоцаманд бошад) зоро

дар ин ёолат омоданамои рисолаи хатмкунни тахассусы ба ташаккули мутахассиси ояндадор таъсири мусбы мерасонад.

Донишчұй метавонад мавзұи худашро бо асоснокии ба маңсад мувофиц будани он ба рисолаи хатмкуны пешниёд намояд. Ё амай пешниҳодёо ва тащиротёоро донишчұй бояд бо роёбари илмы ва мудири кафедраи хатмкуны мувофицат намояд.

Интихоб ва ба донишчұй вобаста кардани мавзұи рисолаи хатмкуны аз рұи аризаи шахсии ба кафедра пешниёд намудани ү, дар маңлиси кафедра тасдиқ карда мешавад (**ниг. ба замимаи 1**).

4. Роёбари илмии рисолаи хатмкунни тахассусы

Роёбарони рисолаёои хатмкуны аз цатори олимон, дотсентон, инчуунин устодони собицадор ва ёамкорони илмии мактаби олии мазкур, дар маңлиси кафедра интихоб карда мешавад. Роёбарон кормандони илмы, инчуунин мутухассисони баландихтисоси дигар муассисаёо ва ташкилотёо, аз рұи мувофица бо кафедраи тахассусы шуда метавонанд.

Ба роёбари илмии рисолаи хатмкуны зарур аст, ки:

- мутобици мавзұи рисолаи хатмкуны ба донишчұй доир ба омұзиши маводхо ҳангоми тақрибаомұзии пеш аз кори хатмкунй **ва** то он давра қамъоварии маводёоро оиди рисолаи хатмкуны супориш диёад;
- мутобици супоришномаи тартибодааш, ки онро мудири кафедра тасдиқ менамояд ба донишчұй вазифаёо супорад (**ниг ба замимаи 2**);
- нацшай намунавии рисолаи хатмкунро бо даровардани тащру иловаёо тасдиқ намояд;

- барои тайър намудани нацшиаи тацвимии (графикии) таълифи рисола дар ёамаи давомоти иҷроиши рисолаи хатмкуны ба донишҷӯ ӯри расонад;
- ба донишҷӯн адабиътёи асосии заруры, маводёи ахборы ва дигар маъхазёи ба мавзӯи таддицоти илми тааллуцдоштаро (бояд аз пешниёди нацшиаи кор) тавсия диёад;
- мутобици ҷадвали пешбинишуда ба рисолаи хатмкуны мусоёибаёи систематики (мунтаззам) гузаронад;
- рафти иҷроиши рисолаи хатмкуниро (бо цисмёо ъ дар маҷмӯъ) тафтиш намояд;
- ба рисолаи дипломы таҷризи хотимавы (хулосавы) диёад (**замимаи 3**).

5. Рисоланавис.

Баъд аз тасдици мавзӯъ ва интихоб намудани роёбари илми, дар мӯёлати на камтар аз як моё рисоланавис вазифадор аст, ки:

- аз рӯи мавзӯи интихобкардааш адабиътёи илми ва амалиро аз назар гузаронида, феёрасти (библиографияи) муҳтасари онро тартиб диёад;
- нацшиаи намунавии рисолаи хатмкуниро барои тасдиц намудан ба роёбари илми пешниёд намояд;

Баъди тасдици нацша донишҷӯ аз рӯи схемаи супоришномаи тартибдодаи роёбари илми ба таълифи рисолаи хатмкуны амал мекунад. Донишҷӯ ёам мустацилона ва ёам бо кӯмаки роёбари илми, бояд ба ҷамъоварии маводёи илми-амалы ва далелҳое, ки ба мавзӯи рисолаи хатмкуны мутааллиқ мебошад, машҷул шавад.

6. Сохтори намунавии рисолаи хатмкунии таҳассусы

Мавзӯи пешниёоднамудаи кафедра доираи васеъи масъалаёоро дар бар мегирад. Бинобар ин сохтори ёар як рисола метавонад аз ҷониби донишҷӯ бо роёбари илмы, вобаста ба завзи илмии донишҷӯ, сатёи коркарди мавзӯъ дар адабиётёи мавҷуда, иттилооти ҷойдошта ва шайра муайян карда шавад. Ба сохтори намунавии рисолаи хатмкуны инёо дохил мешаванд,

Мундариҷаи рисола (нацшаи коры) тарзе сохта мешавад, ки то андозаи заруры мантици тадцилот ва пешниёди мавзӯи интихобшударо кушояд. Нацшаи коры бояд бо роёбари илмы мувофиқат шуда бошад. Дар раванди навиштани рисола нацша метавонад тасёёё ва аниҷ карда шавад. Мундариҷаи рисолаи хатмкунии таҳассусы аз сарсухан, 2-3 бобёи ба 2-3 зербоб (параграф) тацсим шуда, хулоса, рӯйхати адабиётёи истифодашуда ва замимаёо иборат мебошад. Ба ғайр аз сарлавҳои бобҳо дигар ҳамаи элементҳои мундариҷа, ҳам дар наќша ва ҳам дар рисола бо ҳарфҳои калони чопӣ навишта мешаванд.

Дар сарсухан инёо асоснок карда мешаванд:

- актуалы будани мавзӯи интихобшуда;

- муаммоёе, ки донишҷӯ-дипломнавис дар мавзӯи мазкур ёал менамояд, муайян (тасвия) карда мешавад.
- мацсад ва масъалаёи тадцилот, матлаб ва объекти он.
- таёлили муҳтассари маъҳази ахборот (тағсили адабиёт) оварда мешавад.
- хусусиятёи хос ва мазмuni муҳтассари цисмёи назариявы ва амалии кори тадцилоты дода мешавад.

Ёаҷми тавсиявии сарсухан – 2-3 саёифа мебошад.

Ҷузъи асосии рисола. Зарур аст, ки цисми асосии рисола ба бобёо (фаслёо) ва зербобёо (цисмёо) тацсим карда шаванд. Шумораи бобёи тавсияшаванда – 2-3 адад буда, ёаҷми ёар

кадомашон 25-30 саёифаро ташкил медиёад. Шумораи зербобёой тавсияшаванда низ 2-3 адад буда, ёаҷми ёар кадомашон аз 5 то 15 саёифаро дар бар мегирад.

Боби якум характери назариявы дошта дар он лозим аст, ки:

- моёияти проблемаёи тадцицшаванда муайян карда шуда, таҷрибаи амали он дар фаъолияти субъекти иҶтисоды омӯхта шаванд;
- характери равандёи (ташкилы, иҶтисоды, иҶтимои) асосии тадцицот муайян карда шаванд;
- тавсифоти сатёи коркарди проблемаёо дар адабиётёро (китобёо, маҷаллаёо, монографияёо, маҷолаёо рӯзномаёо, маводёи конфронсёо ва ҷайра) гузориш намуда, роёёи ёалли онёо нишон дода шаванд;
- таркиб ва мазмuni мухтассари принсипёю методёи омӯхташавандай проблемаёо дар амалия муайян карда шаванд.
- усуле, ки бо ърии он таёлил ва муккамалсозии объекти тадцицот аз рӯи мавзӯи рисолаи хатмкуны гузаронида мешавад, интихоб карда шавад;
- зарур аст, ки масъалагузории тадцицот бо муцаррароти умумии назариявы мувофиқ карда шуда, иловаю такмил дода шаванд;
- асоси базавы барои бобёи оянда, ки ёолати назариявии рисолаи хатмкуниро мушаххас менамояд, сохта шаванд.

Дар бобёи дуюм ва сеюм, тадцицот ва нигориши маводёо, нисбатан характери амалиявы доранд. Ин ҷо натиҷаёи тадцицоти гузаронида бояд нисбатан муфассалтар пешниёод карда шаванд. Агар барои ба даст овардани натиҷаёо истифодай методикаи ҷойдошта зарур бошад, он гоё лозим аст, ки ба он **истинтод**, яъне далел (ссылка) оварда шавад. Агар муаллиф усули худашро пешниёод намояд, он гоё дар матни бобёо ба таври мухтассар, мазмун ва натиҷаёи таёцици расман маъбулдонисташуда, оварда мешавад. Гузориши нисбатан муфассали методикаи муаллиф ва

ёисобёои ба он алоцамандро дар замимаи чудогона овардан беётар мебошад.

Аз рӯи мазмуни кор боби дуюм таёлилы буда, боби сеюм хулосаёои мушаххас, тавсияёо, роёёои ёалли масъалаёои дар сарсухани лоиёа гузаштадаро фаро мегирад.

Байни бобёо ва цисмёо (зербобёо) робитай маъновы бояд бошад, то ин ки матни рисолаи хатмкуны мантицнок буда, дар нигориши маводёо тафовут набошад (бояд алоцамандии мазмунии андешаёо мавҷуд бошад). Доир ба ёар як боб хулосаёои муҳтасар овардан (бо як сарҳат) мувофици мацсад аст.

Дар хулосаи таддицот аёамиятнокии масъалаёои дидашуда барои назарияи илмы ва амалы пешниёод мегардад; аз рӯи рисолаи навишташуда (ба ёар як боб 3-4 сарҳат хулоса кардан мувофици матлаб мебошад) хулосаву пешниёодёо оварда мешавад. Хулосаёо метавонад дар шакли тезис, тавсияёо ва пешниёодёо оварда шаванд.

Баъд аз хуласобароры рӯйхати адабиъти истифодашуда, бо тартиби муцаррашуда оварда мешаванд. Ёангоми навиштани рӯйхати адабиъти истифодашуда риояи тартиби алифбоя ёатмы мебошад.

Замимаёо дарки мазмуни рисоларо осон намуда, метавонанд аз инёо иборат бошанд: маводёои иловагы, муссавараёо, анкетаёо, методикаёо, ёуҷҷатёо, маводёои барои таёлил мазмуни иттилооти аввалиндаражадошта, ҷадвали нишондодёои оморы ва ҷайра. Цоидаёои пешниёоди замимаёо:

замимаёо дар саёифаёои пас аз рӯйхати адабиът ҷойгир карда мешаванд;

- замимаёо бо тартиби истинтоди (ссылка) дар матн ҷайдшуда ҷобаҷгузоры мешаванд (дар матн масалан, □ниг. ба замими 1□ бояд нишон дода шавад);
- замимаёо бо ададёои арабы (0-9), бе нишондоди аломати раҷам (№) раҷамгузоры мешаванд. Раҷами тартиби дар кунҷи рости болои,

дар поыни сарлавёаи мазмұны, пас аз калимаи ЗАМИМА өткір мешавад;

- замима бояд бо цисми асосии рисолаи хатмқунй ба таври умумы саёифагузоры шавад.
- ба ёамаи замимаё бояд дар цисми асосии рисолаи хатмқуни тахассусы истинтодёо (ссылка) бошанд.

7. Чустуңу ва интихоби маъхази адабиыт.

Рисола хатмқуны дар асоси омұзиши васеъи адабиыти маҳсуси доир ба тадцицот (монографияёо, маңмұаёо илмы, китобёо дарсы, васоити таълимы, санадёо мөмкүншіліктери, маводёо амалиявы, нашрияёо хориҷы ва ғайра) ичро карда мешавад.

Интихоби маъхазёо ва адабиытёе, ки барои навиштани рисола зарур аст, давраи муёими фаъолияти пешакии донишчұ мебошад. Дар раванди тадцицот ба рұйхати аввалай адабиыт, ёамчун цоида адабиыти нав илова мешавад, новобаста аз ин доираи асосии маъхазёо ва маводёо бояд то шурұғы цисми фаъоли матни лоиёа, аз ҷониби донишчұ муайян ва омұхта шавад.

Рұйхати маводёо истифодашуда имкон медиёад, ки дар сатёи лозимы сифати тадцицоти гузаронидашуда баёогузоры шавад. Дар феёрасти адабиыт набудани маводёои навтарини (дар соли ёимояи рисолаи хатмқуны таълифшуда) дар муёити корёои илмы доир ба мавзұи мазкур ғабулшуда онро гувоёы медиёад, ки рисола ихатмқуны бо тадцицоти васеъ ва нав асоснок нашудааст.

Манбаи маъхази рисолаи хатмқуни тахассусы бояд на кам аз 30-50 маводёо ба корёо илмиро фаро гирад. Дар зери **Маъхаз** маводёои расмы, нашрёои оморы (маңомоти давлаты ь ташкилотёои байналхалқы), ахбороти Интернет фәёмида мешавад. Мәғёуми **Адабиыт** ба монографияёо, маңолаёо аз маңмұаёо ь нашрияёои

давры тааллуц дорад. Намунаи тартибиёни феёрасти адабиъти истифодашуда дар **замимаи** 4 оварда шудааст. Ёнгоми тартиб додани рўйхати адабиъти истифодашуда тарзи алифбои гурӯёбанды истифода мешавад, яъне ёамай маъхазёо, аз ҷумла санадёи цонуны, меъъри, китобёи дарси, Маҷмӯаёо, маҷолаёо ва шайра бо тартиби алифбои, бо ёисоби талаботёи ГОСТ-и 7.1.84 Рўйхати феёрасти ёуҷҷатёо дарч мегарданд. Намунаёи баҳайдигирии маъхазёои гуногун дар поин оварда шудаанд.

Санадёи меърии ёуцузы Санадёи меърию ёуцуции амалкунанда дар рўйхати адабиъти истифодашаванда бо санаи охирини воридшавии таъйироту иловаёо ба он нишон дода мешаванд, масалан:

1. Дар бобати ворид намудани таъйироту иловаёо ба Цонуни ҶТ
Дар бораи сармоягузориёи хориҷы дар ҶТ Цонуни ҶТ аз 11 декабря соли 2011, № 893. //Ахбори Маҷлиси Олии ҶТ – 2011, - № 12 - С.516 – Мод.333.

Агар як намуди ёуҷҷатёо бисър бошанд, он гоё бо тартиби санаи таъриҳи чойгузоры мешаванд.

Стандартёи давлаты ва маҷмуи ёуҷҷатёо. Мисол:

Сборник типовых инструкций по охране труда. – М.: Право, 2018. – 271с.

Послание Президента Республики Таджикистан, Лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан «Об основных направлениях внутренней и внешней политики республики» 26.01.2021 12:15, город Душанбе

Китобёи як, ду ъяқчанд муаллифон. Мисолёо:

1. Воронков Л.С. Интеграционные процессы на Севере Европы//Европейская интеграция/Под редакцией Ольги Буториной. Учебник.М., 2011.

3. Внешнеэкономическая деятельность: анализ торговли и инвестиций в Республике Таджикистан.\ Саидмуродов Л.Х, Мирбобоев Р.М., Солиев А.А. и др.: под общей ред. Л.Х. Саидмуродова – Душанбе: Ирфон, 2006. – 176 с.

Китобёи дарсы, васоити таълимы Мисол:

1. Акказиева, Г.И. Современная центральноазиатская политика Европейского Союза: тенденции развития / Г.И. Акказиева // Вестник МГИМО – 2012. – № 3. – С. 43-48.
2. Акопова Е.С. Мировая экономика и международные экономические отношения / Е.С. Акопова, О.Н. Воронкова, Н.Н. Гаврилко. – Ростов н/Д: Феникс, 2001.
3. Андреева, Е.Л. Международное экономическое сотрудничество в условиях становления интеграционных процессов нового поколения / Е.Л. Андреева, А.В. Ратнер – Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2014.

Маҷмуаи як маулиф. Мисол:

4. Ашванян, С.К. Россия в международной экономической интеграции: проблемы и противоречия: дис.докт. экон. наук / С.К. Ашванян.
– Томск, 2005. – 353 с.

Маҷмуаи колективи муаллифон. Мисол:

Головнин М.Ю., Ушkalова Д.И., Якушева А.Е. Влияние внешних шоков на экономики стран СНГ в период кризиса (глобальный и региональный аспекты) // Евразийская экономическая интеграция. – 2015. № 1 (6). – С. 4–25.

Маводёи конфронт ва семинарёо. Масалан:

Оразалиев, А.А. Перспективы расширения Таможенного союза ЕврАзЭс: среднеазиатское направление // Современная экономическая теория и поиск эффективных механизмов хозяйствования: Материалы Международной научно-практической конференции. г. Симферополь, 15-16 марта 2013 г. - Симферополь, 2013. – С. 327-329.

Маҷола (маводё) аз нашрияёи давры Масалан:

Вазъи иҷтимоию иҷтисодии Ҷумёурии Тоҷикистон дар соли 2020. /Кумитаи давлатии омори ҶТ – Душанбе, 2021. Саё. – 118.

Маҷола (маводё) аз Интернет. Масалан:

Россия в интеграционных объединениях: приобретения и потери [Электронный ресурс] / Электронные журналы. – 2015. – URL: http://enotabene.ru/wl/article_11600.html

Ёангоми истифодаи маводёо ва нишондиёандахои аз Интернет гирифта зарур аст, ки нусхай чопии он ба роёбари илмы пешниёод карда шаванд.

Дар матни рисолаи хатмкуны бояд ба ёамаи маъхази маводёои истифодашуда ва ба нишондодёои он низ (зеро дар ин ёолат рисола характери рефератро мегирад) истинтод ([ссылка](#)) ҷой дошта бошад. Агар дар матни рисола ба корёои илмии ҷудогона, ки дар рӯйхати адабиъти истифодашуда дарҷ гардидаанду истинтод набошад, маънои онро дорад, ки аз аз ҷониби муаллиф факти асадрӯзди содир шудааст.

8. Нигориш ва барасмиятдарории рисолаи хатмкуны

Матни рисолаи хатмкуны бояд бо истифодаи таҷёизоти чопи сифатнок ичро карда шавад. Таёрир дар шакли Word 97, 2007, 2010 мебошад. Формати саёифа – А 4; шрифти Times New Roman Tj; кегл (дараҷаи ёарф) – 14; интервали байнисатры – 1,5. Баробары аз ду тараф, фосила (абзас) аз чап – 1,25. Матн дар як ҷониби вараҷ ҷойгир шуда, бояд андозаи зерини ёшиягузоры риоя карда шавад, аз чап – 30мм, аз рост – 15мм, аз боло – 20мм, аз поён – 20мм. Аз рӯи ёамаи ёаҷми рисолаи хатмкуны зарур аст, ки баробары, равшаны ва возёёни цайдёои ёамаи рисола риоя карда шаванд. Ба сиёҳ намудан ва кӯтоёнамоии калимаёо ба шайр аз калимаёои умумицабулшуда роё дода намешавад.

Саёифаёои матн бо ададёои арабы аз ҷониби болови (ъпоъны)-и рости вараҷ раҷамгузоры мешаванд. Аз рӯи ёамаи матн раҷамгузории пайдарёам риоя карда мешавад. Вараҷаи унвони (титулний) ва вараҷаи мундариҷа раҷам гузошта намешавад, вале ба раҷамгузории умумии рисолаи хатмкуны ворид карда мешавад. Ёамин тавр, раҷамгузоры аз вараҷаи сарсухан, ёамчун саёифаи Зюми рисола сар мешавад. Ёамаи элементёои таркибии рисола,

сарсухан, фаслёи цисми асосы (бобёо), хулоса, рўйхати адабиъти истифодашуда, замимаёо бояд аз саёифаи нав шурӯъ шаванд.

Сарлавёаи элементёои таркибы бо ёарфёои калон чоп шуда, дар маркази саёифа ҷойгир мешаванд. Дар охири сарлавёа нуцта гузошта намешавад. Аз як сатр ба сатри дигар гузаронидани калимаёои сарлавёа манъ аст.

Нигориши бобёо ва цисмёо (параграф). Ёар як боби рисолаи хатмкуны аз саёифаи нав сар мешавад. Масофаи байни цисмёои як боб, бояд бо 3 интервал (фосила) аз ёам ҷудо карда шаванд. Агар боб танёо як цисм дошта бошад, он гоё ҷудо кардани он лозим нест.

Масофаи байни номи боб ва матни пасоянд бояд ба 3 фосила (интервал) баробар бошад. Ёамчунин масофа байни сарлавёаи боб ва ёам цисмёо гузошта мешавад. Сарлавёаи бобёо бо ёарфёои калон чоп шуда дар марказ бо фосилаи 5 пробел аз ҷойгир карда мешаванд. Сарлавёаи цисмёо бо ёарфёои хурд (ёарфи аввал калон) навишта шуда, бо фосилагузоры (якчанд абзас) аз барии варац бо гузоштани нуцта ҷудо карда мешавад. Бобёои рисолаи хатмкуны бояд рацамгузории тартибы дошта, бо ададёои арабы ва гузоштани нуцта ҷудо карда шаванд, масалан БОБИ 1, БОБИ 2, БОБИ 3.

Цисмёо низ бояд рацамгузории тартибы дар доираи ёар як боб дошта бошанд. Рацамгузоры рацами боб ва рацами тартибии цисмёои бо нуцта ҷудокардашударо дар бар мегирад, масалан: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3.

**БОБИ 1. ТАЁЛИЛИ ПОТЕНСИАЛИ ФУРӮШИ СОДИРОТИИ
ҶУМЁУРИИ ТОЧИКИСТОН**

1.1. Асосёоли назариявии потенсиали фурӯши содиротии Ҷумёурии

Тоҷикистон

Нигориши маводёи ҷадвалдор. Маводёи рацамдошта, муциисанамои ва нишон додани цонуниятёи муцарраршуда дар шакли ҷадвал нигошта мешаванд. Ҕадвал тарзи гузориши ахбороте мебошад, ки маводи рацами ъ матны дар ёудуди сутунёи аз ёамдигар бо хатёи амуды ва уфуцы ҷудошаванда гурӯёбанды карда мешавад. Аз рӯи мазмун ҷадвалё ба таёлилы ва ҷайритаёлилы ҷудо мешаванд. Ҕадвали таёлилы натиҷаи коркард ва таёлили нишондиёандои рацамы мебошад. Пас аз чунин ҷадвалё маълумотёи нави ҷамъbastы дода мешавад, ки метавонад дар матн чунин суханёо оварда шавад, Ҕадвал имкони баровардани хулосаёоро доир ба ... Ҕаз ҷадвал бармеояд, ки ... Ҕадвал имкон медиёад, ки ... хулосагиры шавад ва ҷайра. Гоёёо чунин ҷадвалё имкон медиёанд, ки цонуниятёи муайян шуда, муҳтасар ифода ъбанд. Дар ҷадвалёи ҷайритаёлилы, ёамчун цоида нишондодёи омории коркарднашуда, ки танёо барои иттилоот ъ муцаррарнамои зарур мебошад, ҷойгир карда мешаванд. Тавсия дода мешавад, ки ин гунна ҷадвалё ба замимаёо ворид карда шаванд.

Одатан ҷадвалёо аз элементёи зерин иборатанд, рацами тартибы, сарлавёаи мавзӯъ, тарафёо, сарлавёаи сутунёи амуды (шапкаи таблитса), сутунёи амуды ва уфуцы (цисми асосы, яъне дар параграф). Ёамаи ҷадвалёо, агар онёо якчандто бошанд бо адаёи арабы, бе сабти аломат (№), дар доираи бобёо рацамгузори карда мешаванд. Рацам дар кунҷи рости болоии номи ҷадвал, пас аз калимаи Ҕадвали ... ғузашта мешавад, масалан ҷадвали 1.1.2., ҷадвали 2.1.9. Рацами ҷадвал инро мефаёмонад, адади якум – рацами боб (фасл), адади дуюм – рацами цисм (параграф), сеюм – рацами тартибии ҷадвал дар боб (фасл). Ҕадвал бо сарлавёаи

мавзӯы таъмин шуда, дар маркази саёифа ҷойгир мешавад ва бо ёарфи калон бе гузоштани нуцта дар охири он навишта мешавад.

Чадвал дар як саёифа иҷро карда мешавад. Агар ҷадвал дар як саёифа ҷой нагирад, он гоё давоми он ба саёифаи дигар гузаронида мешавад, ёангоми ин сарлавёаи ҷадвал дар саёифаи аввал ҷойгир шуда, дар дигар саёифаёо лозим аст, ки такроран сарлавёаи сутунёи амуды (сарлавёаи сутун) ва дар зери он навиштаҷоти □Давоми ҷадвали 1.1.2.□ ҷойгир карда шаванд. Агар сарлавёаи (номи) сутунёи амуды дароз бошад, ба такрор накардани он иҷозат мебошад. Дар ин ёолат сутунёо бояд раҷамгузоры шаванд ва раҷамёои он дар саёифаи оянда такрор карда шаванд. Дар ҷадвал бояд сутуни холы набошад. Агар ададёо ъ дигар нишондодёо дар сутун оварда нашаванд, он гоё дар он ҷо тире гузошта мешавад. Ё амай нишондодёои дар ҷадвал овардашуда бояд саёёё, боэътиҳод, якхела ва мутобиҷаты дошта, дар асоси гурӯёбандии онёо аломатёои муёим ҷойгир бошанд. Дар зери ҷадвал (на дар зери саёифа!) маъхазро нишон додан зарур аст (ниг. ба ҷадвали 1.1.2.)

Ё амин тавр, ҷадвалёои оморы ва расмёои дар матн ҷойдошта бояд дуруст нигошта шуда бошанд. Талаботёои умумы чунинанд, агар ҷадвал, диаграмма ъ график аз матн гирифта бошанд, он гоё мазмун ва маъхази нишондодёо бояд фаёмо бошанд. Ё амчунин зарур аст, ки номи ҷадвал аниқ монда шуда, мубтадо ва хабари он, андозаи воёидёо, марёилаи вацте ки нишондодёои ҷадвал ба он мутобиҷ аст, дуруст гузошта шуда бошанд.

Ҷадвали 1.1.2

Нишондиҳандаҳои асосии фаъолияти корхонаҳои хурд.дар

Ҷумҳурии Тоҷикистон

| Н и ш о н д и х а н д а х о | | | | | |
|--|------|-------|------|-------------|--|
| Шумораи корхонаҳои хурди амалкунанда | | | | | |
| Шумораи миёнаи кормандони онҳо (нафар) | | | | | |
| Хазинаи музди кор (млн. сомонӣ) | | | | | |
| Даромад аз маҳсулоти фурӯҳташуда (млн. сомонӣ) | | | | | |
| 804,3 | 2,8 | 51900 | 2573 | 1991 | |
| 244,1 | 2,4 | 57100 | 3988 | 1994 | |
| 60,7 | 1,1 | 18300 | 2187 | 1997 | |
| 12,1 | 2,2 | 19400 | 1978 | 1998 | |
| 19,9 | 2,8 | 14800 | 1575 | 1999 | |
| 25,3 | 2,5 | 12600 | 1342 | 2000 | |
| 58,5 | 4,5 | 11699 | 1181 | 2001 | |
| 95,4 | 7,0 | 13712 | 1215 | 2002 | |
| 270,5 | 10,7 | 14488 | 1323 | 2003 | |
| 346,8 | 15,7 | 16538 | 1483 | 2004 | |
| 435,2 | 19,3 | 17190 | 1669 | 2005 | |
| 534,7 | 26,3 | 18132 | 1801 | 2006 | |
| 864,9 | 39,5 | 18917 | 2003 | 2007 | |

Сарчашмаз: Фаъолияти берунииқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маҷ. оморӣ. - Душанбе, 2009.- С. 456

Тартиби ниғориши муссавараёо. Расмёо, графикёо, диаграммаёо, ангораёо (эскиза), нацшаёо ва ҷайра дар рисолаи дипломы бевосита, пас аз матни мазмуни он ъ дар саёифаи дигар ҷойгир карда мешаванд. Ёамаи муссавараёо бояд раҷамгузори карда шаванд (аз ҷониби болоии тарафи рост). Раҷамгузори пайдарёам, яъне ба ёамаи рисола гузошта мешавад. Агар муссавара дар рисола ягона бошад, он гоё ба он раҷам гузошта намешавад. Дар матн муссавара бо раҷами тартибии ҷойгиршавии он дар рисола, истинтод (ссылка) дода мешавад. Ёар як расм бояд бо 4 навиштаҷоти элементёои зерин таъмин бошад,


номгӯи мазмуни графикии бо калимаи **Расми** **ишишорашаванда**.

2. раҷами тартибии расмёо, ки бе аломати (№) бо ададҳои арабӣ, **Расми 1** **Расми 2** ва ҷайра;

3. сарлавёаи мавзӯии расм, ки матни муҳтасари тавсиядиёандай муссавара дорад.
4. тавзеёте, ки чунин сохта мешавад, ҷузъи мазмун бо адад ифода мегардад, сипас ин ададёо бо матн навишта мешавад. Ҷайд кардан лозим аст, ки тавзеёот номи умумии мазмунро иваз намекунад, балки онро танёо мефаёмонад, масалан:

Расми 3.

Схемаи муомилоти форфейтингы



Расми 3. Схемаи муомилоти форфейтингы:

1. пешниёди мол;
2. сандуци вексел;
3. сандуци вексел;
4. пардохти ёацци арзиши номиналии вексел;
5. векселёо ба пардохт;
6. пардохтёои вексель;

Сарчашма: Деньги. Кредит, Банки: Учебник для вузов.\ Е.Ф. Жуков, Л.М. Максимова, А.В. Печникова и др.; под ред. Е.Ф. Жукова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2009.- С.322

Ёамчунин дигар намуди маводёои суратдор ба мисоли диаграмма, схема, график, суратёо ва цайра ороиш дода мешаванд. Расм дар як саёифа **бо варианти сиёу сафед** ичро карда мешавад.

Тартиби навиштани формулаёо. Формулаёо бо сатри чудогона, аз матн чудо карда шуда, дар марказ ҷойгир мешаванд.

Аз боло ва поynи ёар як формула бояд як сатри холы гузошта шавад. Агар формула дар як сатр ҷой нагирад, он гоё байди алломатёои баробары (=), ҷамъ (+), тарё (-), зарб (x), тацсим (:) ва дигар алломатёои математики, ба дигар сатр гузаронида мешавад. Ба формулаёои нисбатан муёиме, ки ба онёо дар матн истинтод ҷой дорад, рацам гузоштан лозим аст. Ба формулаёое, ки дар матн истинтод дода нашудааст, рацамгузоры тавсия намешавад.

Тавзёёи маънои алломатёо ва зарибёои адады (коэффициентёо) дар зери формула, вобаста ба тартиби пайёамии дар формула додашуда оварда мешаванд. Маънои ёар як алломат ва зариби ададиро дар сатри нав овардан лозим. Сатри аввали тавзёётро бо калимаи \square дар ин ҷо \square бе дунуқтагузорӣ менависанд, масалан:

$$R = \sum P_i (Y_i + Z_i + W_i) \quad (5)$$

дар ин ҷо R – бузургии таваккали экологи;

Σ – алломати сумма;

P_i – эётиомияти бавуҷудоии i – омилёои хатарноки ба муёити атроф ва аёолы таъсиркунанда;

Y_i – зарар аз таъсири i – омили хатарнок;

Z_i – гум шудан ъвайроншавии амволи шахс;

W_i – хароҷотёое, ки шахс барои барҷарорномоии вайроншавии ёуцуҷёяш сарф намудааст.

Тартиби нигориши истинтод. Истинтод (ссылка) – маҷмӯи маълумотёи фёёрсты доир ба ёуҷҷатёи дар матн иҷтибосшаванда, дидашаванда ъзикршавандай дигар ёуҷҷате, ки барои тавсифнамои, мутобицкуноны ва ҷустуҷӯи он зарур аст. Истинтод (далел) бо ду тарз сохта мешавад:

1. Рацами тартибии маъхазе, ки аз рӯи он рӯйхати адабиъти истифодашуда тартиб дода шудааст ва рацами саёифаи он нигошта мешавад. Рацамёо дар цавёси кунҷдор ъдоирашакл гирифта мешавад, масалан [12, 34], ки чунин маъно дорад, маъхази 12-ум, саёифаи 34-ум.
2. Истинтоди саёифагы ъ хотимавы (эзоёи поварац), ки аз рӯи ёамаи матни рисола ишора карда мешавад (рацамгузории пайёам ъ саёифагы).

Эзоёи повараци (сноска) саёифа аз рӯи талаботёо ба тартиби нигориши адабиътёо цайд карда мешаванд. Масалан:

¹ Кандыерова Д.О., Тошев С.О. Пути эффективного воздействия внешнеэкономической деятельности на экономику Республики Таджикистан. – Душанбе, 2017. – С. 39-40.

Ёангоми додани истинтод ба матне, ки ба тарзи мунаҷзам ва мантицы далел гузоштан душвор аст, он гоё қалимаёи сараввали зеринро истифода мебаранд, □ниг.□ ниг. доир ба ин□ ёангоми цайд намудани маъхазе, ки ба он истинтод карда мешавад, суханҳои тасдиц, изёор ъ инъикоскунандай ёлати матни асосы ба монанди қалимаёи □ниг. масалан□ъ □ниг. чунончи□ро истифода мебаранд. Агар нишон додан лозим бошад, ки истинтод адабиъти иловагиро пешниёд менамояд, он гоё чунин цайд кардан лозим: □ниг. ёамчунин□ Масалан:

Ниг.: Америкаский капитализм в 80-е годы. – М., 1986. – С.95

Ёангоми истинтодёи такрори тасвири пурраи маъхаз танёо дар эзоёи якум дода мешавад. Дар тавзёёти минбаъдаи поварац, ба ивази сарлавёа ишораёи шартиро меоранд, масалан: □Ёамон ҷо□

Навиш. ниш. ва рацами саёифае, ки ба он истинтод карда мешавад.

Ёангоми гузоштани эзоёи поварац, дар барномаи компьютерии Word фармони маҳсуси **Вставка** - **Ссылка** - **Сноска** чой дорад, ки намуди эзоёи поварац (сноска) пурсида мешавад (дар охир, дар по淫ни саёифа...). Ҳангоми навиштани рисолаи хатмкунӣ гузоштани эзоёи поварац дар по淫ни саёифа тавсия карда мешавад.

Навиштани шарёи муҳтасар (аннотатсия). Шарёи муҳтасар ҳарактери тавзёёи дошта, ифодаи қўтоёи таддицотро аз нуцтаи назари мацсад, масъалаёо, матлабу натиҷаёо, хулосаёо ва тавсияёо он дар бар мегирад. Дар шарёи муҳтасар овардани маълумотёо доир ба ёаҷми умумии рисола, мицдори манбаъёи истифодашуда ба мацсад мувоғиц мебошад. Шарёи муҳтасар дар ёаҷми на зинда аз як саёифа тартиб дода шуда, ба рисола ёамроё карда мешавад (дўхта намешавад!)(ниг. ба замимаи 5). Ба донишҷӯни хатмкунандагони ихтисоси **Изтисодиёти ҷаён** тавсия дода мешавад, ки шарёи муҳтасарро бо забонёи русы ва хоричы пешниёд намоянд. Шарёи муҳтасари ба забонёи хоричы навишташуда, ёангоми ёимояи рисолаи хатмкунӣ, метавонад бо ёамон забон хонда шуда ва бо ёамон забон ба донишҷӯ саволёо дода шавад.

Ёамин тавр, рисолаи хатмкунии таҳассусы бояд инёоро дар бар гирад:

1. Варацаи унвон (титулний лист). Дар як варац навишта мешавад (ниг. ба замимаи 6).
2. Мундариҷа (ниг. ба замимаи 7).
3. Сарсухан.
4. Цисми асосы (бобёои 1,2,3).
5. Хулоса.
6. Рӯйхати адабиъти истифодашуда (ниг. ба замимаи 4).

7. Замимаёо.

Сохторёо алоёидаи рисола аз 1-ум то 7-ум дар якъоягы бояд бо тартиби пайдарёамии нишондодашууда **духта** шаванд.

Ҳангоми супоридани рисолаи хатмкунии тахассусӣ ба он ҳуҷҷатҳои зерин ҳамроҳ карда мешаванд:

1. Супоришномаи таълиф ва мӯҳлати иҷрои рисолаи хатмкунии тахассусы. Дар як варац аз ду тарафаш навишта мешавад (ниг. ба замимаи 2).
2. Шарёи муҳтасар (ниг. ба замимаи 5).
3. Таҷризи (хулосаномаи) роёбари илмы бо нишондоди санаи тавсияи рисола ба ёимоя дар КАД ва имзо (ниг. ба замимаи 3).
4. Таҷризи беруна бо нишондоди санаи навишт, баёогузории фарцияти рисола аз дигар корёо, имзо ва муёр ба он (ниг. ба замимаи 8).
5. Маълумотнома оид ба татбици натиҷаёи рисола, ёангоми мавҷудияти он (ниг. ба замимаи 9).
6. Рӯйхати маводёи чопии донишҷӯ доир ба мавзӯи тадцилот, ёангоми мавҷудияти он (ниг. ба замимаи 10).

Ёамаи ёуҷҷатёи номбаршуда бояд як нусхаги пешниёод шаванд.

8. Нацшаи намунавии иҷроиши рисолаи хатмкунии тахассусы

1. Интихоби мавзӯи рисолаи хатмкунии тахассусы (то 15-уми ноябр).
2. Тартибиёии нацша ва тасдици он аз ҷониби роёбари илмы (то 15-уми декабр).
3. Пешниёди боби якум ба роёбари илмы (то 1-уми январ).
4. Пешниёди боби дуюм ба роёбари илмы (то 1-уми феврал).
5. Пешниёди боби сеюм ба роёбари илмы (то 1-уми март).
6. Пешниёди пурраи рисола ба роёбари илмы ва ёимояи пешакии он дар кафедра (то 15-уми апрел).

Мүёлати пешниёодоти дар боло зикршудаи рисолаи хатмкуны характери тавсиявы дошта, метавонад бо мувофицаи роёбари илмы ташир дода шавад.

Санаи пешниёоди рисола мутобици нацшаи ёимояи рисолаёи хатмкуны дар КАХ аз рӯи ихтисос аниқ карда мешавад.

Донишҷӯ вазифадор аст, ки эродёи цайднамудаи роёбари илмиро ёангоми пешниёоди варианти хотимавы бартараф намояд. Ёангоми зарурат, метавонад, талаб карда шавад, ки рисола дуюмбора пурра хонда шуда, мутобицан камбузиёи пешниёоднамудаи роёбар бартараф карда шаванд.

9. Тартиби ёимояи рисолаи хатмкунӣ

Рисолаи хотимафта ба роёбари илмы супорида мешавад. Ёангоми супоридани рисола донишҷӯ – рисоланавис бояд ба варацаи унвони имзои худро гузорад.

Пас аз тафтиши рисолаи хатмкунии тахассусы ба варацаи унвон роёбар имзои худро гузошта, онро якҷоя бо тақризи худаш ва тақризи беруна ба мудири кафедра пешниёод менамояд.

Дар тақризи роёбари илмы бояд тавсифномаи лоиёа аз рӯи ёамаи цисмёи алоёидай рисолаи хатмкунии тахассусы бошад. Масалан: □донишҷӯ аз рӯи нацшаи тасдицгардида кор карда, тавсияёи роёбари илмиро ба иҷро расонд ва мулоёизаёоро ба назар гирифта ... ва шайра□ Тақриз бояд тавсияёи роёбари илмиро доир ба пешниёоди рисолаи хатмкуны ба ёимоя дар бар гирад(ниг. ба замимаи 3).

Ёайати муцарризони беруны бо пешниёоди мудири кафедра аз цатори мутахассисони истеёсолот ва муассисаёи илмы интихоб ва тасдиц карда мешаванд. Ба сифати муцарризон, метавонанд кормандони амалии масъуле, ки маълумоти олии иҷтисоди ва таҷрибаи коры аз рӯи ихтисос доранд, баромад намоянд. Ёамчунин

кормандони илмы – доктор ва номзадони илмии ицтисодии дигар мактабёи олы ъ мактаби олии мазкур, тибци ихтисосашон, метавонад ёамчун муцарриз баромад намоянд. Тацризи ёандай беруна ба рисолаи хатмкуни тахассусы баёо мегузорад, ки ёангоми ёимояи рисола, аз ҷониби Комиссияи аттестационии хатм ба инобат гирифта мешавад. Рисолаи хатмкуны аз ҷониби муцарриз бо риояи меърёи зерин баёогузоры мешавад:

- актуалы (муҳим) будани мавзӯи тадцилот;
- бузурги ва мёённатарабии тадцилотёи гузаронидашуда;
- дараҷаи боэйтимодии натиҷаёи тадцилоти гузаронида;
- дорои аёамияти илмы ва назариявы будани натиҷаҳои бадастомада;
- тавсияёо аз рӯи истифодаи натиҷаёо (соёаи татбиц, андозаи истифода);
- риояи ҷоидаёи мукаммалсозии рисолаи хатмкуни тахассусы;
- хулосаёо аз рӯи мазмун ва гузориши мантиции маводёо;
- мутобицатии рисола ба ихтисос;
- баёои умумии рисола.

Мудири кафедра бо рисолаи хатмкуны, тацризи роёбар ва тацризи беруна шинос шуда, ба талаботёи муцаррашуда мутобиц будани онро муайян менамояд ва дар маҷлиси умумии кафедра, рисоларо ба ёимоя иҷозат медиёад, инчунин имзои худро дар вараҷаи унвон мегузорад. Мудири кафедра, ёамчунин бо сабабёи рӯйбардоры, нодуруст барасмиятдароры ва ба воҷеият мутобиц набудани маводёи факты, метавонад рисоларо ба ёимоя иҷозат надиёад.

10 рӯз пеш аз ёимоя, яъне то саршавии имтиёоноти давлаты, рисолаи хатмкуни тахассусы ба КАХ пешниёод карда мешавад. Ҷадвали кории КАХ бо раиси комиссия мувофиқат карда шуда, аз ҷониби ректор тасдиц мешавад ва на кам аз як моё пештар то

саршавии ёимоя ба маълумоти умум расонида мешавад. Ин мӯёлатёо метавонад аз ҷониби роёбарияти мактаби олы ташир дода шавад.

Ёимояи рисолаи хатмкуни тахассусы дар маҷлиси кушоди комиссияи аттестатсионы, бо иштироки на кам аз ду се ёиссаи ёайати аъзойни он гузаронида мешавад. Тартиби зерини ёимояи рисолаи хатмкуни тахассусы тасдиқ карда шудааст:

1. Донишҷӯ аз ҷониби котиби КАҲ ба аъзойни Комиссия муаррифы карда мешавад.
2. Маърӯзаи донишҷӯ доир ба мазмуни асосии рисолаи хатмкунӯ (регламент 8-10 дацица). Дар раванди маърӯза донишҷӯ метавонад маводёои айънии тайърнамудаашро истифода барад.
3. Ҷавобёои донишҷӯ ба саволёои аъзойни КАҲ ва иштироккунандагон.
4. Аз ҷониби котиби КАҲ тацизи роёбар, тацизи корхонаёо, муассисаёо, ки бояд пештар донишҷӯ бо онёо шинос шуда бошад, хонда мешавад.
5. Ҷавобёои донишҷӯ – хатмкунанда ба мулоёизаёои муцарризон. Маърӯза (гузориш) бояд мазмуни хулосавии тадцилоти гузаронидаро дар бар гирад. Саршавии маърӯза, □Мӯётарам Раис ва мӯётарам аъзойни Комиссияи аттестатсионии хатм!□ Иҷозат диёед рисолаи хатмкуниро дар мавзӯи □..□ ба Шумо пешниёод намоям□ Баъд хатмкунанда мазмуни асосии рисоларо мегӯяд. Дар охир ба ёимоя хулосаёо ва пешниёодоти худро байн месозад. Дар шароити ёозира зарур аст, ки гузориш дар намуди слайдёои компьютеры сохта шаванд. Дар ёар як слайд муҳтасар цисмёои асосии таркибии рисола, ки хатмкунанда онро ба маърӯза ёамроё мекунад, ифода мебад. Мицдори слайдёои гуногун метавонад аз 10 то 15 адад буда, вобаста аз мураккабы ва мазмуни рисола пайёам нишон дода шавад. Слайдёо метавонанд мазмуни ҷадвал ва

нацшаёи рисоларо фаро гиранд. Ба слайдёо маводёое, ки дар кори хатмкуны оварда нашудаанд, ёамроё кардан лозим нест.

Пас аз баохирасии умумии ёимоя, Комиссияи аттестатсионии хатм дар маҷлиси пӯшида натиҷаёи ёимояро муёокима мекунад, ёангоми ин метавонад давомоти хониши муваффақонаи донишҷӯ, дар ваҳти таёсилоти мактаби олы ба инобат гирифта шавад. Натиҷаёи ёимояи рисолаи хатмкуны бо баёгузории Ҷаъло Ҷуб Ҷаноатбахш Ҷайрицианоатбахш муайян карда мешавад. Комиссияи аттестатсионии хатм ба донишҷӯ – рисоланавис додани таҳассуси мутобициро хулоса мебарорад, баъд натиҷаёи ёимоя эълон карда мешавад. КАҲ ёамчунин доир ба тавсияи рисола ва татбици амалы дар корхонаёи мутобиц ва додани роёҳат ба аспирантура хулоса мебарорад. Ба донишҷӯи мактаби олы, ки на кам аз 75%-и ёамаи имтиёоноти фанёи нацшай таълимимиро бо баҳои «саъло» иҷро кардаасту (якҷоя бо баёҳои корёи курси ва ёисоботҳои таҷрибаомузъи) аз фанёи боғимонда баёи Ҷуб гирифтааст, имтиёоноти давлатиро бо баёи Ҷаъло супорида, рисолаи хатмкуни таҳассусиро бо баёи Ҷаъло ёимоя кардааст, дипломи аъло дода мешавад.

Дар ёолатёе, ки ёимояи рисолаи хатмкуны Ҷайрицианоатбахш ёисобида мешавад КАҲ муцаррар менамояд, ки донишҷӯ метавонад ёамон рисоларо ба ёимояи такрори бо азnavкоркарданамоиёи муайяннамудаи комиссия пешниёд намояд ъёдадор аст мавзӯи навро мутобици муцаррароти кафедра интихоб намояд.

Донишҷӯе, ки рисолаи хатмкуни таҳассусиро ёимоя накардааст, ба ёимояи такрори, танёо баъди гузаштани на кам аз як сол ва дар мӯёлати на зиъда аз 5 соли гузаштани аввалин аттестатсияи ҷамъbastии давлати, иҷозат дода мешавад.

Санчиши ҷамъbastии аттестатсионии такрори аз ҷониби мактаби олы наметавонад аз ду маротиба зиъд таъин карда шавад. Ба шахсоне,

ки имтиёоноти ҹамъbastии аттестатсиониро бо сабабёои асosнок (аз рӯи нишондоди тиббы ь дигар ёолатёои истисноии бо ҳуҷҷатёо тасдицшаванд) нагузаштаанд, бояд имкон дода шавад, ки санчиши ҹамъbastии аттестатсиониро бе хориҷ намудан аз мактаби олы ь бо цабули дигар ёалнома гузаранд.

Рисолаёои хатмкунии тахассусии ёимояшуда ба кафедра супорида шуда, сипас дар бойгонии донишгоё нигоё дошта мешаванд.

Ба мудири кафедраи _____

аз номи донишҷӯи _____

шӯъбаи _____

гурӯҳи _____

Ному наасаб. _____

АРИЗА

Аз Шумо хоҳиш менамоям рисолаи хатмқунии интихобнамудаи маро, дар
мавзӯи «

» тасдиқ намоед.

(имзои донишҷӯ)

(сана)

Роҳбари илмӣ _____ -ро интихоб намоед.

«Розӣ ҳастам» _____

(имзои роҳбари илмӣ)

Тасдиқ мекунам:
Мудири кафедра
д.и.и./н.и.и./, дотсент

«_____» _____ соли 2022

СУПОРИШНОМА БА РИСОЛАИ ДИПЛОМИИ
ДОНИШЧҮ

(ному насаб ва номи падар)

1. Мавзүи рисола:

Бо қарори кафедра аз «____» _____ 2022 г. № ____ тасдиқ шуд.

2. Мұхллати супоридани рисолаи хотимаёфта

«____» _____ соли 200____

3. Маълумоти ибтидоӣ ба рисола:

4. Мазмунни рисолаи хатмкуны (номгүй саволҳои коркардшаванда):

ЗАМИМАИ 2

(тарафи чап)

5. Рұйхати маводжои нақшавӣ: _____

6. Нақшай тақвимӣ

| № р/т | Номгӯи қисмҳои рисолаи хатмкуны | Мӯҳлати иҷроиш | Ҳақиқатан иҷро шуд |
|----------|---|-------------------|-----------------------|
| 1 | Сарсухан | | |
| 2 | Боби 1..... | | |
| 3 | Боби 2..... | | |
| 4 | Боби 3..... | | |
| 5 | Хулоса | | |
| 6 | Навиштани шарҳи муҳтасар ва маводжои нақшавӣ (графикӣ) | | |
| 7 | Тайёрӣ ба ҳимоя (гирифтани тақризи роҳбар ва тақризи берунӣ) | | |

7. Санαι додани супориш «_____» соли 200_____

Роҳбар _____

Супоришро барои иҷро донишҷӯ _____

қабул кард

Тацризи (хулосаномаи)

роёбари илмы ба рисолаи дипломии Сайдов А.К., дар мавзӯи

□ Тавакклаи царзии бонки тиҷораты: баёогузоры ва

муаммоёи идоранамои □

Муомилотёи царздиёни бонкёи тиҷорати гирифтани фоидай зиъдро имкон медиёанд, ёамчунин онҳо бо таваккали царзии назаррас алоцаманд мебошанд. Муаммои камнамоии таваккали царзы, дар шароити эёни вазъи иҷтисоди ва ёамчун натиҷаи фаъолгардонии фаъолияти царзии бонкёи тиҷорати, хусусияти актуалиро гирифтааст.

Дар рисолаи дипломы царзи тиҷорати ёамчун фаёмиши мураккаби комплекси дида шуда, бо зарурияти идоранамоии он, асоснок карда шудааст. Ёамчунин, рисола усулёи татбици камнамоии таваккали царзии бонкёи ёзиразамонро фаро гирифтааст. Хусусан, ба имкониятёи пешгиры намудани таваккали царзы, бо воситаи таёлили потенсиали ӯёдабарои царзии царзгиранда ва таъминоти царз, диццати хоса дода шудааст.

Муаллиф фаъолияти яке аз бонкёи тиҷоратии амалкунандай Тоҷикистонро таёлили кардааст. Дар асоси таёлили гузаронидашуда хулосаёи асоснок бароварда, доир ба беёттаргардонии сифати сандуци царзы ва такмили усулёи идоранамоии таваккали царзии дар бонк татбицшуда, тавсияёо пешниёд намудааст. Дар рафти тадцилот, хусусиятёи идоранамоии таваккали царзии бонкёи тиҷоратии ёзиразамон, муцаррар карда шудаанд.

Цисми таёлилии рисола, ҷобилияти донишҷӯро доир ба коркарди ахборот ва баёогузории он гувоёи медиёад. Муаллиф навовариёи баёогузории ахбороти омори, усулёи таёлили циси ва

моделкунонии ицтисодиро фаро гирифтааст. Тадцицот характери амалы дошта, метавонад дар фольолияти молиявии ширкатёо ёамчун объекти таёлил истифода шавад.

Ёангоми ичро намудани рисолаи дипломы Сайдов А.К., нацшаи тацвимии тасдицшударо риоя намуд, тавсияёо ва эродёои роёбари илмиро ба инобат гирифт.

Донишчүү цобилияти үёдабарои коры, сатёи баланди тайрии назариявы, мустацил будан дар тасвияёо хулосаёоро нишон дод.

Рисолаи хатмкунии тахассусы, аз рүи мазмун ва тартиби навиштан ба талаботёои мавчуда چавобгү буда, метавонад ба ёимоя роё дода шавад.

Дар ёолати ёимояи муваффацона, Сайдов А.К., ба гирифтани тахассуси ицтисодчы аз рүи ихтисоси иктиносиди чахоний сазовор мебошад.

Роёбари илмы н.и.и.,
дотсенти кафедраи
 Иктиносидиёти чахони

РЎЙХАТИ АДАБИЁТИ ИСТИФОДАШУДА

I. Мақолаҳо, монографияҳо, китобҳои дарсӣ

1. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения. Москва, «Юрист», 1999, 368 с.
2. Батманова Е.С., Томилов П.С. Мировая экономика и международные экономические отношения. Екатеринбург 2005-118 с.
3. Борко Ю. А. , Буторшиной О. В. ЕС на пороге XXI века: Выбор стратегии развития.. – М.: Эдиторная УРСС, 2001. – 471 с.
4. Глинкин. А.Н. Интеграция в Западном полушарии М.: 2000.
5. Глинкин А.Н. НАФТА после мексиканского кризиса. //Латинская Америка.М., 1997. № 2.
6. Грис Т. Мировая экономика: Учебник для вузов / Т. Грис, А. И. Леусский, Е. С. Лозовская. – Спб.: Питер, 2001 – 318 с.
7. Капустин М. Г. Евро и его влияние на мировые финансовые рынки. – М.:ДeКА, 2001 – 262 с.
8. Кэмерон Ф. ЕС и США: друзья или соперники? / Свободная мысль – XXI – 2004 - №11 – с. 72-81.
9. Курочкин Д. Н. Евро: новая валюта для Старого Света: Проблемы становления и перспективы развития Европейского экономического и валютного союза. – Минск: Европейский гуматитарный университет, 2000 – 270 с.
10. Мовсесян А. Г. Мировая экономика: учебник для вузов / А. Г. Мовсесян, С. Б. Огнивцев. – М.: Финансы и статистика, 2001 – 654 с.
11. Назаров Т. Н. Таджикистан: экономический рост, интеграция и региональное сотрудничество: Душанбе 2004-283 с.
12. Пищин В. Я. Евро и макроэкономическая сбалансированность в ЕС / Мировая экономика и международные отношения: ежемесячный журнал. - №5 – 2003 – с. 26-34.

13. Рыбалкин В. Е., Щербанин Ю. А. Международные экономические отношения: учебник для вузов-3-е изд., перераб. И доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000 – 497 с.
14. Семёнов К. А. Международная экономическая интеграция: Учебное пособие. М.: МУПК, 2000 – 144 с.
15. Фоминский И. П. Международные экономические отношения.Юрист, М: 2001-847 с.
16. Харламова В. И. Международная экономическая интеграция: учебное пособие. – М.: Анкин, 2002 – 174 с.
17. Шемятенков В. Г. Европейская интеграция: учебное для вузов. – М.: Международные отношения, 2003 – 399 с.
18. Шумшов В. М. Европейское экономическое пространство // Международное экономическое право. – М.: 2002. – кн. 1. – с. 276-292.
19. <http://www.evrazes.com>
20. Каюмов Н.К., Умаров Х.У. Глобализация и внешнеэкономические связи Таджикистана. Душанбе: Деваштич, 2005.-192 с.
21. Назаров Т.Н. Таджикистан: экономика, политика, экономическое сотрудничество. Душанбе: Ирфон, 2003.-250 с.
22. Назаров Т.Н. Таджикистан: экономический рост, интеграция и региональное сотрудничество. Душанбе: УИ МИД РТ, 2004. – 284 с.
23. Омаймаҳмадов М.: Муртазоев М. Иқтисодиёти ҷаҳон. Техрон, Нашри замон: 2001.-802 с.
24. Сайдмурадов Л.Х. Экономическая теория открытого хозяйства и проблемы современного Таджикистана. Душанбе. Ирфон, 2005.-260 с.
25. Внешнеэкономическая деятельность: анализ торговли и инвестиций в Республике Таджикистан./Под общей редакцией Л.Х. Сайдмурадова. Душанбе. Ирфон, 2006. – 176 с.

26. Е.С. Строев, М.И. Кротов, Л.С. Бляхман. Экономика Содружества Независимых Государств накануне третьего тысячелетия. СПб.: Наука, 2008. – 580 с.
27. Тошев О.Т., Кандиёрова Д.О. Интеграционные процессы в системе внешнеэкономических связей Республики Таджикистан: реалии и перспективы. Душанбе: Ирфон, 2002. 133 с.
28. Умаров Х.У., Одинаев М.А. Таджикистан и глобальная торговля или каким образом добиться эффективного членства в ВТО. Душанбе: Ирфон, 2005.-73 с.
29. Международные экономические отношения: Учебник./Под ред. И.П. Фамынского -М.: Юристъ, 2001.-847 с.
30. Внешнеэкономическая деятельность Республики Таджикистан. Статистический сборник. Душанбе, выпуск последних лет.
31. Страны Евразийского экономического сообщества. Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан /Статистический сборник/Статкомитет СНГ – Москва, 2007.

II. Қонунҳо ва кодексҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон

1. Кодекси андози ҶТ//Ахбори Маҷлиси Олии ҶТ. – 1998. - №21. – С.92-169. – Мод.284.
2. Дар бораи сармоягузории хориҷӣ дар ҶТ : Қонуни ҶТ аз 10-уми марта соли 1992., №554//Ахбори Шурои Олии ҶТ. – 1992. - №8. – С.10-112. – Мод..118.
3. Дар бораи сармоягузории хориҷӣ дар ҶТ: Қонуни ҶТ: тағироту иловаҳо аз 1-уми февр. соли1996., №223//Компанон. – 1997. - №1. – С.6.
4. Дар бораи ворид намудани иловаҳо ба Кодекси Андози ҶТ: Қонуни ҶТ аз 3-уми майи соли 2002., №6//Ахбори Маҷлиси Олии ҶТ. – 2002 . - №4., к.1. – С.146. – Мод.173.

III. Адабиётҳо ва нашрияҳои хориҷӣ.

1. Agreement / Services in the world economy. Robert M. Stern, The university of Michigan Press, USA. – P. 269.
2. Trade Profiles 2019. The world trade organization. – Geneva, 2019. – 404 p.
3. World Trade Statistical Review 2019. The world trade organization. – Geneva, 2019. – 176 p.
http://www.nasledie.ru/oboz/N09_94/9_10.HTM
4. http://www.rus-china.com/publish_11.php
5. <http://asia-business.ru/analit/6.shtml>
6. <http://gks.ru>
7. Fukuyama F. The end of history and the last man. New York, 1992.
8. Gerard B. La cooperation en BRIK. // Le monde diplomatique, 2008. №7. P. 16-23.
9. Hulbert M. It's energy that will make or break the BRICS. // European Energy Review. 2013. №3. P.14-18.
10. Huntington S. The Clash of Civilizations? // Foreign Affairs. 1993. №3. P.19-28.

IV. Нашрҳои омории расмӣ.

1. Вазъи иҷтимоию иҷтисодии Ҷумёурии Тоҷикистон дар моҳҳои январ- марта соли 2022. –Агентии омори назди Президенти ҶТ. Душанбе, 2022, саҳ.328.
2. Обзор социально-экономического развития государств Центрально-Азиатского Экономического Сообщества за 2020 год. Выпуск 14. - Бишкек, 2021. - С.2-23.
3. Вазъи иҷтимоию иҷтисодии Ҷумёурии Тоҷикистон дар соли 2021. Агентии омори назди Президенти ҶТ. Душанбе, 2022, саҳ.328. . саҳ. – 118..

ШАРҲИ МУХТАСАР

Обидов У.Ф..

Роҳбари илмӣ:

н.и.и., дотсент Имомёрбеков Ф.М.

**Гурӯҳҳои асосии интегратсионӣ ва нақши онҳо дар иқтисоди
чаҳонӣ**

Ҳамгирии иқтисодиёти Ҷумхурии Тоҷикистон ба системаи иқтисодии чаҳонӣ бо зарурияти ҳалли масъалаҳои иҷтимоию иқтисодӣ ва баровардани иқтисод аз ҳолати тулонии буҳронӣ, асоснок карда мешавад. Дар даври додашудаи инкишоф иқтисодиёт Тоҷикистон давраи барқарорномаиро аз сар гузаронида истодааст ва ҳамгироӣ ба хоҷагии чаҳонӣ метавонад кумаки назаррасро барои ба эътидоловарии иқтисодиёт ва ҳалли масъалаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ, таъмин намояд.

Тавре, ки таҷрибаи ҳамгироӣ дар Аврупо (Иттиҳоди Аврупо) нишон медиҳад, ташкилёбии механизмҳои танзими аврупой – раванди доимӣ ва дарозмуддат, ки натанҳо бо бастащудани Созишнома оид ба иттиҳоди Аврупо ба охир расид, балки бештар тақвият ёфт. Усулҳои ингуна батанзимдарорӣ аслан якнавоҳт нестанд, чунки онҳо бояд ҳамаи соҳаҳои ҳаёти давлатҳои аврупоро дарбар гиранд, вале бо вуҷуди ин ба як мақсади ягона - Аврупои муттиҳид нигаронида шуда бошанд. **Мақсади рисола – гузаронидани тадцизоти комплексии т** ҳамгирии Тоҷикистон ба хоҷагии чаҳонӣ дар шароити ёозира мебошад.

Ҳамкории васеъ ба ҷумхурии мо имкон медиҳад, ки барои истеҳсоли маҳсулоти ҷавобғӯи талаботи стандартҳои (меёрҳои) чаҳонӣ ва ба даст овардани обрую эътибор дар бозори чаҳонӣ шароит фароҳам оварад. Вай ҳамчунин ба ташкили ҷойҳои нави корӣ ва паст

кардани сатхи камбизоатӣ натанҳо дар кишварҳои чудогона, балки умуман дар минтақаи Осиёи Марказӣ мусоидат менамояд.

Дар ҳудуди иктисодиёти байналхалқӣ интегратсия, умуман, бояд аз нуқтаи назари он ки ба тиҷорати озод мусоидат менамояд ва ё баръакс садди роҳи ҷараёнҳои тиҷорати мегардад, баҳо дода шавад. Мувофиқи коидоҳо пеш аз ташкили иттиҳодияҳои интегратсиони дар муддати дароз мавҷудияти «шартномаҳои гузаранд» имконпазир аст, ки бояд ба ташкилёбии иттифоки гумруки ё минтақаи озоди тиҷорати баъд аз «фосилаи мувофиқи вакт» оварда расонанд, ба шарте ки монеаҳои тиҷоратии байни мамлакатҳо-аъзоҳо ба ҳамаи молҳо бартараф шудаанд ва монеаҳо дар тиҷорат бо дигар мамлакатҳо, баланд нашуда бошанд.

Ёаҷми умумии рисола 80 саёифа мебошад. Рисолаи хатмкуны аз 6 ҷадвал ва 2 муссавара иборат мебошад. Рӯйхати адабиётёи истифодашуда 51 маъҳазро дар бар мегирад.

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
Факултети молиявию иқтисодӣ
Кафедраи Иқтисодиёти ҷаҳонӣ

Бо суратмаҷлиси №_____ аз
«_____» _____ соли 2022_____ ба
ҳимоя иҷозат дода шуд.
Мудири кафедраи
«Иқтисодиёти ҷаҳонӣ», н.и.и.,
дотсент Сайдмуродова М.А.._____

РИСОЛАИ ХАТМКУНӢ

ДАР МАВЗӮИ: “Гурӯҳҳои асосии интегратсионӣ ва нақши онҳо дар
иқтисоди ҷаҳонӣ”

Ичро кард: _____ Обидов У.Ф..
Роҳбари илмӣ: н.и.и. дотсент _____ И момъёрбеков .Ф.М.
Муқарриз: _____ Сафаров Б.Г.

Душанбе-2022

МУНДАРИЧА

| | |
|---|-----------|
| Сарсухан..... | 3 |
| БОБИ 1. АСОСХОИ НАЗАРИЯВИИ ИНКИШОФИ МУНОСИБАТХОИ ИНТЕГРАЦИОНӢ ДАР ИҚТИСОДИЁТИ ҶАҲОН..... | 6 |
| 1.1. Моҳияти иқтисодӣ ва хусусиятҳои равандҳои ҳамгироӣ дар иқтисоди ҷаҳонӣ..... | 6 |
| 1.2. Ҷанбаҳои таърихии инкишофи равандҳои интегратсионӣ дар иқтисоди ҷаҳонӣ..... | 11 |
| 1.3. Шаклҳои асосии ҳамгироии иқтисодӣ..... | 16 |
| БОБИ 2. ТАҲҚИҚИ ГУРӮҲҲОИ ИНТЕГРАЦИОНИИ ҲОҶАГИИ ҶАҲОНӢ ДАР ШАРОИТИ МУОСИР..... | 22 |
| 2.1. Арзёбии самаранокии ҳамкориҳои интегратсионӣ..... | 22 |
| 2.2. Гурӯҳҳои асосии интегратсионӣ дар иқтисодиёти муосири ҷаҳонӣ..... | 25 |
| 2.3. Аҳамияти ҳамгироии мінтақавӣ барои бартарафкуни оқибатҳои ҷаҳонишавии иқтисодӣ..... | 35 |
| БОБИ III. ШАКЛҲОИ ҲАМГИРОИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР НИЗОМИ ИҚТИСОДИЁТИ БАЙНАЛҲАЛҚӢ..... | 47 |
| 3.1. Шаклҳои ҳамгироии иқтисодии Тоҷикистон дар доираи Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил: бартариятҳо ва норасоиҳо..... | 47 |
| 3.2. Дурнамо ва проблемаҳои ҳамгироии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон..... | 68 |
| Хулоса..... | 74 |
| Номгӯи адабиёти истифодашуда..... | 79 |

Тақриз.

**Ба рисолаи хатмкунии Обидов У. Ф. «Гурӯҳҳои асосии интегратсионӣ ва нақши онҳо дар иқтисоди ҷаҳонӣ»
Хулоса.**

Ҳамгирои иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба системаи иқтисодии ҷаҳонӣ бо зарурияти ҳалли масъалаҳои иҷтимоию иқтисодӣ ва баровардани иқтисод аз ҳолати тулонии буҳронӣ, асоснок карда мешавад. Дар даври додашудаи инкишоф иқтисодиёт Тоҷикистон давраи барқарорномаиرو аз сар гузаронида истодааст ва ҳамгироӣ ба ҳочагии ҷаҳонӣ метавонад кумаки назаррасро барои ба эътидоловарии иқтисодиёт ва ҳалли масъалаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ, таъмин намояд.

Дар се боби рисолаи хатмкунӣ масъалаҳои асосии ҳамгироӣ муфассал таҳлил гардидааст.

Дар боби аввал шаклу аломатҳои ҳамгироӣ, раванди ҳамгироӣ ва марҳалаҳои он, суду зиёни ҳамгироӣ барои кишварҳои рӯ ба инкишоф бо истифодаи васеъ аз нашрияҳои гуногуни ватанӣ ва хориҷӣ мавриди омузиш ва ба қадри имкони муаллиф таҳлил гардидааст.

Бобби дуюми рисола ба пайдоиш ва таҳавулоти гӯҳои алоҳидаи иттиҳодияҳои минтақавӣ дар ҷаҳонӣ муосир бахшида шуда тавсифи муҳтасари ҳар яке аз онҳоро фаро гирифтааст. Ба истиснои чанде аз ноқисиҳои ҷуъи саволи нақшай рисола ба таври возех қушода шудааст. Аз маводи дар рисола истифода шуда бар меояд, ки ҳамгирои иқтисодии кишварҳои минтақаи Осиёи Марказӣ ва иштироки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар он бештар рӯякӣ, дар намуди қарордодҳои имзошудаи байни давлатҳо буда, дар тадбиқ нагардидаанд. Муаллиф ақидаи худро доир ба тадбиқи онҳо баён кардааст ва инро ҷиҳати мусбати кор ҳисобидан мумкин.

Боби сеюми рисола ба масоили ҷаҳоншумулияти иқтисодӣ ва самтҳои инкишофи он бахшида шудааст. Моҳияту равандҳои ин падидай оламшумул андаке бошад ҳам маънидод гардидааст. Вале муаллиф натавонистааст, ки тарафҳои мусбӣ ва манфии ҷараёни ҷаҳоншумулиятро дарк намояд ва баён кунад. Дар матни рисола норасоиҳо ва иштибоҳоти имлой ва тарзи баёни сухан мушоҳида мешавад.

Бояд қайд кард, ки муаллифи рисола асосан моҳияти мавзуъро хуб дарк карда тавонистааст, ки онро дар матни рисола баён намояд.

Дар маҷмуъ рисолаи ҳатмкуни Обидов У.Ф. ба талаботи ин намуд корҳои илмӣ ҷавобгу буда барои ҳимоя ба Комиссияи ҳатм тавсия мегардад.

Муқарриз:

Н.и.и., дотсенти ДДМИТ

Сафаров Б.Г.